

«Тасдиқ мекунам»

Ректори Донишқадаи давлатии

забонҳои Тоҷикистон ба номи

Сотим Улуғзода

доктори илмҳои педагогӣ,

профессор Марзум Раҷабзода М.

«30» юни 2019 2019 с.

ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар ба диссертатсияи Ҷӯраев Хайём Акрамович
дар мавзӯи “Таҳлили соҳторӣ-маънои истилоҳоти
адабиётшиносӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ”, барои
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи
ихтисоси 10.02.20 – забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ,
типовӣ ва муқоисавӣ

Таърихи башар шоҳиди он аст, ки ҳалқҳои тоҷику англис аз
қадиммулаём соҳиби фарҳанг ва тамаддуни ғасили ғанию воло буда, бо
эҷоди осори мондагори хеш дар тамоми қишлоғи чомеа, аз ҷумла
адабиёт саҳми бориз дорад.

Истилоҳоти адабиётшиносии ин ду ҳалқи тавоно қисми
ҷудоношавандай истилоҳоти забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба шумор
рафта, дар ташаккул ва таҳаввули ин соҳа низ то андозае барору
нобарорӣ ба ҷашм мерасад.

Пажӯҳиши номукаммали вижагиҳои соҳторӣ, маънӣ, сарғӣ ва
вожасозии истилоҳоти адабиётшиносӣ барои интихоби ин мавзӯъ ба
сифати объекти таҳқиқ боис гардид ва таҳқиқи истилоҳоти бахши
мазкур, таъйини шеваву равишҳои асосии истилоҳнигориву
истилоҳгузинӣ дар ин шоҳаи илму фарҳанг барои таҳқиқи ҳамаҷонибаи
забон ва истилоҳоти илмии адабиётшиносии забонҳои тоҷикиву англисӣ
мусоидат ҳоҳад кард.

Аҳаммияти мавзӯи таҳқиқоти илмӣ, пеш аз ҳама, бо мубрамии
назариявии таҳқиқот дар соҳаи истилоҳот муайян мегардад, ки дар
марҳилаи рушди босуръати илму техника, падид омадани технологияи
навтарин ва рушди равобити байналмилалӣ аҳаммияти боз ҳам бештар
пайдо кардааст.

Илова бар ин, самтгирии нави таҳқиқоти муосири истилоҳшиносӣ
дар забоншиносии тоҷик ва англис дар барабари омӯзиши омилҳои
забонии рушди низоми истилоҳоти соҳавӣ, ҳамчунин зарурати
таҳқиқоти маҷмӯи истилоҳоти соҳаҳои муайян, аз ҷумла соҳаи
адабиётшиносиро ҳамчун низоми луғавию маънӣ ба миён овардааст.

Бо сабаби ниҳоят гуногунҷабҳа будани масъалаҳои ин бахши
забоншиносӣ, муаллифи рисола доманаи таҳқиқи худро каме маҳдуд

намуда, таҳлили сохторӣ-маъноии истилоҳоти адабиётшиносиро дар забоншиносии муқобалай мавриди таҳқиқ қарор додааст. Гузашта аз ин, истилоҳоти адабиётшиносӣ яке аз баҳшҳои муҳим ва таркибии фонди луғавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ буда, дорои хусусиятҳои хос мебошад. Мавриди омӯзиш қарор додани моҳияти истилоҳи адабиётшиносӣ, корбурди дурусти он то андозае аҳамияти муҳимми маънавию фарҳангӣ дорад, ки дар баланд бардоштан ва сайқал додани маданияти қалом ва фарҳангӣ илму адаб ифода мейёбад.

Манбаи таҳқиқ. Дар диссертатсия асосҳои назариявии истилоҳоти адабиётшиносӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар заминаи рисолаҳои забоншиносон ва осори илмию адабӣ ба ин забонҳо таълифгардида мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Дар ин ҷо муаллиф ҷанде аз луғатҳоро, амсоли «Ғиёс-ул-луғот», «Фарҳангி Ҷаҳонгирӣ», «Фарҳангӣ истилоҳоти адабиётшиносӣ», «Фарҳангӣ Рашидӣ», «Бурҳони қотеъ», «Чароғи ҳидоят», «Фарҳангӣ забони тоҷикӣ», «Луғати тоҷикӣ-русӣ» ва дигар фарҳангҳои тафсирии забони тоҷикӣ», «Луғати тоҷикӣ-русӣ» ва дигар фарҳангҳои тафсирию дузабонаро зикр менамояд, ки төъдоди муайянни истилоҳоти марбути адабиётшиносиро дар бар мегиранд. Истилоҳоти адабиётшиносӣ дар тӯли таърихи ҳалқ пайваста рушд ёфтааст, бинобар ин, пажӯҳиши лексикои марбути он на танҳо барои муайян кардани марҳилаҳои таърихи пешрафти забони ҳалқ ёрӣ мерасонад, балки ҷиҳати рӯшани андохтани бисёр муаммоҳои таърихи тамаддуни вай низ нақш ва ҷойгоҳи умдаеро соҳиб мебошад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзӯъ. Дар самти таҳқиқу омӯзиши истилоҳот рисолаву корҳои илмии зиёде ба анҷом расидааст. Аслан дар таҳқиқу омӯзиши истилоҳ саҳми забоншиносон, алалхусус С. Лотте, Реформатский, В. В. Виноградов, Ю. С. Степанов, Д. Н. Шмелев, С. Д. Катснелсон, Ю.Д. Апресян, И.Н. Сухова, В. В. Гак, А. М. Кузнетсов, Ю. И. Караполов, Н. Маъсумӣ, Д.Т. Тоҷиев, М.Н. Қосимова, Б. Камолиддинов, Д. Саймуддинов, Д. Ҳочаев, О. Қосимов М. Султон, С. Назарзода, Т. Ҷӯраев, П. Нуров, С. Ҷоматов, Ҳ. Сайдов ва дигарон бағоят бузург аст.

Ҳарчанд дар ин ҷасарҳо маълумоти зиёде дар бораи истилоҳоти адабиётшиносӣ, санъатҳои бадеӣ, жанрҳои бадеии адабиёти пурғановати ҳалқҳои тоҷику англис дода шудааст, лекин ҳамаи ин таҳқиқотҳо бештар ҷанбаи таъриҳӣ доранд.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ. Мақсади пажӯҳиш таҳлили сохторӣ ва семантикий истилоҳоти адабиётшиносӣ дар заминаи муқоисаи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба шумор меравад.

Мақсади пажӯҳиш бо назардошти ҳалли **вазифаҳои** зерин асос ёфтааст:

- баррасии асосҳои назариявии истилоҳ ва истилоҳшиносӣ;
- ҷамъоварии истилоҳоти марбут ба адабиётшиносӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ;

- ба низоми муайян ва ба як шакл даровардани истилоҳоти адабиётшиносӣ дар забонҳои таҳқиқшаванд;
- гурӯҳбандӣ намудани истилоҳоти адабиётшиносӣ дар забонҳои таҳқиқшаванд;
- муайян намудани ҷанбаҳои соҳторӣ, грамматикӣ, луғавӣ ва семантикий истилоҳоти адабиётшиносӣ дар ҳар ду забон;
- таъйин намудани роҳҳои муайян дар раванди иқтибос ва тарҷумай истилоҳоти адабиётшиносӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ;
- муайян намудани воситаҳои байнисоҳавии ифодаи истилоҳоти адабиётшиносӣ;

Навғонии илмии диссертатсия аз он иборат аст, ки дар ин рисола бори нахуст дар шакли монография таҳлили забонии мавод амалӣ карда шуд, ки имкон медиҳад таърихи пайдоиши истилоҳоти адабиётшиносии забонҳои тоҷикӣ ва айглисӣ пайгириш шуда, усулу роҳҳои асосии он муқаррар карда шавад.

Бори аввал дар забоншиносии тоҷик истилоҳоти марбути адабиётшиносӣ дар асоси маводи фарҳангҳои тарҷумавии дузабона, сезабона, осори таъриҳӣ, илмӣ, санадҳои меъёрҳои ҳуқуқӣ ва расонаҳои ахбори омма мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Маротибаи нахуст нишон дода шудааст, ки истилоҳоти марбути адабиётшиносӣ дар таркиби луғавии забонамон мақоми муайян дошта, аз нигоҳи соҳт *soda*, *соҳта*, *мураккаб*, *таркибӣ* ва дар қолаби ибора мебошанд. Аз нигоҳи мансубият ба забонҳо истилоҳоти марбути адабиётшиносӣ ба зергуруҳҳои иқтибосӣ ва худӣ тақсим мешавад ва истилоҳоти иқтибосӣ боз ба бахшҳои арабӣ, русӣ, англисӣ, лотинӣ, фаронсавӣ, олмонӣ, юнонӣ ва италиёвӣ чудо мегарданд.

Равиши таҳқиқ асосан ба равишҳои тавсифӣ ва муқоисавию таъриҳӣ, ки дар адабиёти назарии забоншиносӣ, маҳсусан лугатшиносӣ ва истилоҳшиносиву истилоҳнигории имрӯзӣ истифода мешаванд, такя мекунад.

Дар кори диссертационии X. А. Ҷӯраев барои расидан ба ҳадафҳои пешгузошта дар мавриди омӯзиши соҳторӣ-маъноии ва ҳусусиятҳои истилоҳоти адабиётшиносӣ як қатор усулҳо ва роҳҳои таҳлил корбурд шудаанд, ки дар забоншиносии муосир ба таври васеъ истифода мешаванд. Аз ҷумла, усули муқоисавӣ-типологӣ, ки дар диссертатсия барои муайян намудани ҳусусиятҳои монанд ва фарқунандаи истилоҳоти адабиётшиносӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мусоидат намудааст. Илова бар ин, дар диссертатсияи мавриди таҳқиқ усули оморӣ низ ба кор рафтааст.

Аҳамияти илмӣ-назариявии таҳқиқот. Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он зоҳир мешавад, ки ҳалли вазифаҳои гузашташуда имконият медиҳад, ки ҳусусиятҳои типологии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ пурратар ва жарғон дарк карда шавад.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот ҳамчунин дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаҳои диссертатсия метавонанд, барои таҳқиқоти минбаъдаи типологӣ ва муқоисавии забонҳои гуногун ва назарияи тарҷума истифода шаванд.

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки хулоса ва маводи он метавонанд ҳангоми таҳқиқоти муқоисавӣ ва типологии забонҳои дигар, ҳангоми таҳия ва навиштани грамматикаи амалий ва лугатшиносиву лугатнигории забонҳои муқоисашаванда ва дастурҳои таълимӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олӣ, ҳангоми таҳияҳи курсҳои амалии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ истифода шаванд.

Аз назари амалий диссертатсияи мазкур ҳамчунин барои дарёфти маълумоти мушаххас ҳангоми омӯзиши шаклҳо, маъно ва роҳҳои истифодабарии истилоҳоти адабиётшиносӣ дар забон ва тақвияти роҳҳою усулҳои таълими мавзӯъ мусоидат ҳоҳад кард.

Татбиқи диссертатсия. Мазмуну мундариҷаи диссертатсия дар 26 мақолаи илмӣ инъикос гардидааст. Аз рӯйи мавзӯи таҳқиқот дар конфронсҳои анъанавии солонаи кафедраи забоншиносӣ ва типологиии муқоисавӣ ва Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар солҳои 2015 - 2019 маърӯзаву мақолаҳо ироа ва нашр шудаанд.

Соҳтори диссертатсия. Диссертатсияи мазкур аз муқаддима, се боб, хулоса, феҳристи адабиёти истифодашуда ва замима иборат аст. Дар муқаддимаи диссертатсия роҷеъ ба муҳимијати мавзӯи таҳқиқ, зарурати интиҳоби мавзӯъ, усулҳои таҳқиқот, асосҳои методологии таҳқиқот, навигарии назариявии таҳқиқот, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, дараҷаи омӯзиши мавзӯъ ва таҳлили адабиёти марбут ба мавзӯъ, аҳамияти илмӣ ва амалии таҳқиқот маълумот дода шудааст.

Дар муқаддима роҷеъ ба мубрамияти мавзӯъ, дараҷаи омӯзиши мавзӯъ, мавод ва усули таҳқиқ, навоварии илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқ масоили ба ҳимоя пешниҳодҷаванда, коркарди мавзӯъ, ҳаҷм ва соҳтори диссертатсия маълумот дода мешавад.

Боби якуми диссертатсия, ки «Асосҳои назариявии таҳқиқи истилоҳоти адабиётшиносӣ дар забоншиносӣ» ном дорад.

Ба андешаи муҳаққик, бо вучуди фаровон будани таҳқиқот дар заминай истилоҳ ва таърифҳои зиёде, ки муҳаққикиён дар муддати бештар аз сад сол ба он додаанд, натиҷаи ҳамаи ин таҳқиқот, ба истиснои масъалаи муносибати истилоҳот бо марфемаҳои одии забонӣ, ки дар байни олимон баҳсу мунозираҳои зиёдеро ба вучуд овардааст, аз якдигар тафовути чандон зиёд надорад.

Боби дуюми диссертатсия «Таснифот ва таҳлили соҳтории истилоҳоти адабиётшиносӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» номгузори шудааст.

Дар боби сеюми диссертатсия, ки «Таҳлили луғавӣ-маъноии истилоҳоти адабиётшиносӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» ном дорад, аз ҳафт зерфасл иборат аст, таҳлили луғавӣ-маъноии истилоҳоти адабиётшиносии забонҳои фавқ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Дар қисмати **хулоса** натиҷаҳои асосии таҳқиқоти баанҷомрасида баён карда шудаанд, ки дар ташаккули истилоҳоти дабиётшиносии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ нақши ниҳоят муҳим доранд.

Кори диссертационии Ҷӯраев Хайём Акрамович дар асоси меъёр (стандарт)-ҳои нави илмӣ таҳия гардидааст. Тарзи овардани иқтибос, таҳияи бобу фасл ва зерфаслҳо, хулоsavу рӯйхати адабиёти истифодашуда мутобиқи талаботи меъёрҳои муосири таълифи корҳои илмию таҳқиқотӣ сурат гирифтааст.

Дар баробари дастовардҳои муҳимми зикршуда диссертатсия ва фишурдаи он аз камбудиву норасоиҳо низ холӣ нест, ки зикри онҳо барои такмили минбаъдаи рисола хеле муғиданд, аз ҷумла:

1. Дар раванди таҳқиқ муаллифи рисола аз сарчашмаҳои зиёде иқтибос овардааст ва назари танқидии муҳаққиқ он қадар ба ҷашм намерасад.
2. Бархе аз истилоҳоти иқтибосшуда бошад дар такриби лугавии забонҳои фавқуззикр гунаи аслии худро нигоҳ доштаанд, аммо муаллиф роҷеъ ба ин масъала андешаҳои худро баён накардааст.
3. Агар муаллиф шакли овонавишти истилоҳоти иқтибосшударо дар қавсайн пешниҳод менамуд, хеле хуб мешуд.
4. Дар баъзе саҳифаҳои рисола ғалатҳои услубӣ ва имлой ба ҷашм мерасанд (с. 6, 8, 13 ва ғ.).

Дар маҷмӯъ, норасоиҳои зикршуда ба ҳеч ваҷҳ аҳамияти таҳқиқоти анҷомдодашударо ҳалалдор намесозанд, зоро аксари онҳо ислоҳпазиранд ва ба мазмуну муҳтавои диссертатсия ва дастовардҳои илмии муҳаққиқ таъсири ҷиддӣ намерасонанд.

Фишурдаи диссертатсия (ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ), осори илмиву мақолаҳои дар ин замина нашркардаи диссертант мазмуну муҳтавои диссертатсияро ба пуррагӣ инъикос ва ифода мекунанд.

Тавре ки аз фəҳрасти таълифоти Ҷӯраев Хайём Акрамович бармеояд, ў доир ба мавзӯи таҳқиқотии худ 26 номгӯйи корҳои илмӣ ва илмӣ- оммавӣ нашр намудааст, ки аз ин миқдор 4 - тоаш дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА ФР ва КОА ҶТ ба табъ расидаанд.

Хулосаҳои муҳтасари кори диссертационӣ, ки бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар охири автореферати диссертатсия оварда шудаанд, тибқи талаботи ҷории Комиссияи олии атестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, моҳияти илмии кори мазкурро ба таври фишурда инъикос менамоянд.

Диссертатсия ба талаботи Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертационӣ ва Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, таҳти № 505 тасдиқ гардидаанд, пурра ҷавобгӯ буда, муаллифи он Ҷӯраев Хайём Акрамович сазовори дарёфти дараҷаи илмии

номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, типологӣ ва муқоисавӣ мебошад.

Хулоса дар ҷаласаи васеи кафедраи филологияи англиси Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода қабул шудааст. Дар ҷаласа иштирок доштанд 32 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор»- 32 нафар, «муқобил» -нест, Суратчаласаи №9 аз 27 - уми апрели соли 2019.

Раиси ҷаласа

мудири кафедраи филологияи англиси Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи

С. Улуғзода, н.и.ф., дотсент

Мусоямов Зубайдулло
Муминшоевич

Котиби ҷаласа муаллими қалон

Ишратова Ҳамида
Мақсадовна
Иматшоева Мунира
Бандишоевна

Эксперт, н.и.ф. дотсент

Нишонӣ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,


ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 16/7

Тел: 232-50-00, 232-50-03

Моб: (992) 918 202394

E-mail: zubaidullo@gmail.com

Имзоҳои З.М. Мусоямов, Ҳ.М. Ишратова
ва Иматшоева Мунира Бандишоевнаро
тасдиқ менамоям, мудири шӯъбаи
кадрҳои Донишкадаи давлатии
забонҳои Тоҷикистон ба номи
Сотим Улуғзода



Наҷмуддинов Ш. М.